

## **Маълумот оид ба технологияи парвариш ва номгӯи навъҳои зироатҳои кишоварзӣ дар кишти такрорӣ**

Зироатҳои сабзавотӣ ва картошка ҳамчун зироати муҳими истеъмолию парҳезӣ ва табобатӣ қариб дар ҳама ноҳияҳои Тоҷикистон парвариш меёбад ва бобати амалӣ гардидани барномаи давлатии бо маводи озуқаворӣ таъмин намудани аҳолӣ мақоми хоса дорад. Барои парвариши ҳосили баланд ва тухмии хушсифати ин зироатҳо алалхусус дар минтақаҳои водигӣ ва қитъаҳои кӯҳию доманакӯҳӣ, ки иқлими мусоиду хокҳои ҳосилхез доранд, қулай мебошанд. Вале барои пурра қонеъ гардонидани эҳтиёчи рӯзафзуни аҳолии ҷумҳурӣ бо зироатҳои сабзавотӣ ва картошка, шароитҳои агроклими онҳо маҳдудиятҳои муайян доранд, ки дар навбати худ зимни истифодаи оқилонаи имкониятҳои табии ноҳияҳои водигӣ бо гузаронидани кишти такрорӣ ва тирамоҳи бартараф шуда метавонанд. Ин имкониятҳои тобистонаи картошка, ки мавсими давомноки гармии водиҳо ба он мусоидат мекунад, ниҳонанд. Солҳои сипаригашта кишти тобистонаи такрории зироатҳои сабзавотӣ ва картошка хеле васеъ истифода мешуд, технологияи онро олимон то андозае кор карда баромаданд. Бояд қайд кард, ки шароитҳои мусоиди водиҳо дар ин самт ба дараҷаи лозимӣ истифода намешаванд ва он яке аз сабабҳои дар бозори истеъмолӣ баланд рафтани нарҳи онҳо гардидааст. Воҳӯрию сӯҳбатҳо дар маҳалҳо нишон доданд, ки ин вазъият асосан ба нокифоягии сарчашмаҳои даҳлдори методӣ оиди парвариши зироатҳои сабзавотӣ ва картошка дастрас набудан алоқаманд мебошад.

### **Кишти такрории бодиринг**

Дар шароити ноҳияҳои водигии Тоҷикистон кишти бодиринги тобистонаро дар моҳҳои июн ва июл гузаронида мешавад, ки дар ин мӯҳлати кишт навъҳои зерин истифода бурда мешавад, ба монанди Беназир, Парад, дурагай Орзу F1 ва ғайра. Меъёри кишти бодиринги такрорӣ 3-4 килограмм дар як гектарро ташкил медиҳад.

#### **Номгӯи навъҳо**

Навъи «Беназир».  
Дурагай «Орзу F-1».  
Навъи Парад-176

#### **Кишти такрорӣ помидор**

Навъҳои тависияшаванда

«Восток-36»  
«Подарок»  
«Новичок»,  
«Титан» «Утро»  
«Файзободии сурҳ»

#### **Кишти такрории сабзӣ**

Сабзиро дар як замин паси ҳам кишт кардан, бо сабаби паст шудани сифат ва ҳосили он, тавсия карда намешавад. Дар як замин

вобаста ба таркиби хоки он, кишти сабзӣ бояд на кам аз 1-2 сол гузаронида шавад. Бояд қайд кард, ки сабзӣ нисбат ба дигар зироатҳои сабзавотӣ ба киштгардони давомнок эҳтиёчи зиёд надорад.

Кишти сабзӣ дар заминҳои ҳосилхези обҳои зеризаминиашон чукур ҷой гирифта ва қумзаминҳо, гилҳоки регомези серғизо нашъунамо карда ҳосили хуб медиҳад.

### Номгӯи наъҳо

Навъи «Мшаки сурх»

Навъи «Тиллоранг»

Навъи «Нантская -4»

### Ба кишт тайёр кардани қитъаи замин

Замини барои кишти сабзӣ пешбинишиударо аз боқимондаҳои растаниҳои пешкишт тоза карда ва вобаста аз мӯҳлати кишти он, барои кишти такрорӣ дар моҳҳои июн ва авали июл дар ҷукурии 28-30 см шудгор кардан лозим аст.

Ҳангоми шудгор ба ҳар як гектар замин 200-300 кг (2-3 кг/сотих) нуриҳои фосфорӣ ва 80-100 кг/га (0.8-1.0 кг/сотих) нуриҳои калигӣ пошидан зарур мебошад.

Ба замини сабзӣ поруи навтайёр тавсия дода намешавад, чунки бехмева панҷа зада сифаташ паст мешавад, дар поруи навтайёр миқдори зиёд тухми алафҳои бегона мебошад ва ба нашъунамои хуби ниҳолҳои сабзӣ ҳам таъсири манғӣ мерасонад ва дар зимиштон қобилияти нигоҳдории онро паст мекунад. Аз ин рӯ поруи тозаро дар зироати пешкишти сабзӣ пошидан лозим аст.

### Кишт

Меъёри кишти сабзӣ аз мӯҳлати кишт вобаста буда, барои кишти такрорӣ 5-6 кг/га (50-60 г/сотих) мебошад.

Мӯҳлати кишти сабзӣ аз навъ ва мақсади истифодабарии маҳсулоти он вобастагӣ дошта, барои кишти такрории тобистона тухмии босифатро истифода бурдан лозим аст, чунки тухмии босифат асоси гирифтани ҳосили баланду босифат мебошад.

Нақшай кишти такрории сабзӣ ба мӯҳлати кишти он 40x30 см тасмашакл мебошад. Дар фасли тобистон моҳи июл ва аввали моҳи августан то неш зада баромадани тухмӣ намнокии замин бояд аз 75-80 фоиз кам набошад. Агар дар ин муддат намнокии замин кам гардад, тухмӣ қобилияти сабзишашаро гум карда, сабзаҳояш нобуд мешавад. Барои ҳамин баъди кишти сабзӣ ба замин то пурра неш зада баромадани тухмӣ баъди ҳар 4-5 рӯз об додан лозим аст. Баъди сабзидани тухмӣ обмониро дар ҳар 6-8 рӯз як маротиба гузаронидан лозим аст.

Алафҳои даруни хатакҳои сабзӣ бо ёрии култиватор ё дастӣ нобуд карда мешаванд. Дар қаторҳои сабзӣ бошад онҳоро бо тарзи дастӣ ҳишова кардан лозим аст.

### Ҳосилғундорӣ

Ҷамъоварии ҳосили кишти такрорӣ дар охирҳои моҳи октябр, ноябр ва декабр гузаронидан мумкин аст. Баъди ҷамъоварӣ бехмевai сабзӣ қисми поёнии ниҳоли онро аз баргҳо буридан лозим аст. Агар

баргҳои он бурида нашавад, намиаш зуд мепарад ва он дер намеистад, инчунин зуд сифаташро гум мекунад.

Агар бехмеваи сабзиро сармо занад, он мазаашро гум карда, дер намеистад. Баъди фунучини ҳосил, онро ба навъҳо чудо карда, қисми хубашро ба фуруш мебароранд ва боқимондай босифаташро мувофиқи талаботи истеъмолӣ, дар ҷоҳҳо зери хоки нам бо ғафсии 40-50 см дар фасли тирамоҳу зимистон нигоҳ медоранд. Ғафсии хок дар болои ҳосил бояд 10-12 сантиметрро ташкил бояд дидад.

### **Кишти такрории қарам**

Қарам дар заминҳои ҳосилхез ва обҳои зеризаминиашон чуқур ҷойгир шуда, хуб нашъунамо карда ҳосили баланд медиҳад. Дар заминҳои ботлоқӣ ва хокашон вазнин ва дар ҳолати наздик ҷойгир шудани обҳои зеризаминиашон нашъунамои хуб накарда ҳосили паст медиҳад. Қарам низ нисбат ба намии хок хело серталаб буда, дараҷаи он бояд аз 80 фоизи намнигоҳдории пурраи хок паст набошад. Хоки камнам наъшунаамо, каллабандиро қашол дода, шумораи растани калланабастаро зиёд мекунад. Накшай шинонидани кучати қарами дарӣ 70x60 см Қарам ба замини ҳосилхез ниҳоят серталаб буда, аз моддаҳои гизоии хок барои ҳосил бештар истифода мебарад. Барои рӯёнидани 100 сентнер ҳосили қарам 41 кг- нитроген, 49 кг –калий ва 14 кг фосфор сарф мекунад.

Қарам зироате мебошад, ки рӯзҳои дарозро дӯст медорад. Бинобар ин қарам дар рушноии бардавом (на кам аз 12 соат) хуб нашъунамо карда, ҳосили дилҳоҳ медиҳад.

Дар шароити Тоҷикистон кала қарами сафедро дар давоми тамоми сол парвариш кардан мумкин аст. Навъҳои тезпазак, миёнапаз ва дерпазакро дар муҳлатҳои зарурӣ дар аввали баҳор, баҳор (май) ё тобистон, дар аввалҳои моҳи июл шинондан ҳосилнокии баландро таъмин мекунанд.

Барои кишти такрорӣ заминро дар моҳҳои май ва охири июн ё аввали июл баъди ҷамъоварии ҳосили барвақтии зироатҳо тайёр кардан лозим мебошад.

### **Муҳлатҳои парвариши такрории қарам**

Кишти - тобистона (такрорӣ) Дар ин муҳлат навъҳои дерпаз ба монанди Душанбегии дарӣ ва Судъя кишт карда мешавад.

#### **Номгӯи навъ**

**Навъи «Душанбегии дарӣ»**

**(Душанбинская поздняя).**

Навъи мазкур соли 1956 барои кишт ҷорӣ карда шудааст, оваридаи олимони Институти ботпарварию сабзвоткории Академияи илмҳои қишоварзӣ Тоҷикистон мебошад. Барои парвариш дар кишти такрорӣ дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ бидуни Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, гурӯҳи ноҳияҳои тобеъи Ҷумҳурӣ, дар минтаъқаи Рашт тавсия дода шудааст. Барои парвариш дар фасли тобистону тирамоҳ ҷавобғӯ мебошад. Ин навъ дерпаз буда, аз неш зада баромадани ниҳолҳо то пухта расидани ҳосили он 150 -170 рӯз лозим аст. Ба гармӣ, қасалию

зараррасонҳо устувор мебошад. Сарфи тухмӣ 0,5 кг барои парвариши парварда дар майдони 1 га замин, мӯҳлати кишти тухмиаш 20-25 май, гузаронидани ниҳолҳо ба замини кушод давраи 10-20 июл мебошад.

### **Навъҳои сирпиёс барои кишти такрорӣ ва тирамоҳӣ**

Навъи «Душанбегӣ-2»

Навъи «Гулобии маҳаллӣ»

### **Навъҳои шалғам барои кишти такрорӣ ва тирамоҳӣ**

Навъи «Петровӣ-1»

Навъи «Самарқандии сурх»

### **Навъи турб барои кишти такрорӣ ва тирамоҳӣ**

Навъи «Марғелонӣ»

### **Навъҳои мош барои кишти такрорӣ**

«Тоҷикӣ – 1»

«Тоҷикӣ – 2»

«Моши сабзавотӣ»

### **Кишти такрории картошка**

Картошка зироати ба киштгардони сахроӣ парваришёбанда мансуб мебошад. Картошка дар шароити киштгардон ҳосили баланд дода, дар айни замон барои бисёр зироатҳои дигар (ғалладонагиҳо, сабзавот, полизӣ ва ф.) зироати пешгузаштаи хуб ба ҳисоб меравад.

Ивазшавии зироатҳо дар киштгардон ба пурратар истифода гардиданӣ моддаҳои ғизоии хок ва нуриҳои истифодашаванд, камшавии микдори алафҳои бегона ва пешгирии паҳнгардии касалию заррасонҳо мусоидат менамояд.

Барои хоҷагиҳои минтақаи водигӣ, ки картошкай барвақтӣ ва такрорӣ истеҳсол мекунанд, киштгардони сабзавоту картошка ва зироатҳои ғалладонаги юнучқа тавсия дода мешавад:

Нақшай киштгардон дар ҳар як хоҷагӣ бо ба ҳисоб гирифтани шароитҳои таъминоти он ба истеҳсоли ин ё он маҳсулот ва сифати хок тартиб дода мешавад. Дар айни замон кишти картошка баъди картошка ва баъди авранҷгулони дигар он қадар мақсаднок нест, зоро он ба авчи баъзе касалию ҳашароти заррасони умумии ин зироатҳо ва дар натиҷа ба пастшавии ҳосил оварда мерасонад.

Баъзан, аз сабаби маҳдудияти замин, картошқаро дар як қитъа такроран кишт менамоянд. Дар ин ҳол иваз кардани навъҳои муҳлати расиши ҳосилашон гуногун судманд аст (пешпазак – миёнапешпазак – миёнапазак ва ф.).

Киштгардони картошка дар қитъаҳои наздиҳавлигӣ ҳам зарур мебошад, лекин вай метавонад кутоҳмуддат бошад ва 3-4 зироатро дар бар гирад.

### **Номгӯи навъҳо**

Навъи «Жуковский ранний».

Навъи «Шукрана»

Навъи «Пикассо»

Технологияи кишти такрории картошка

Кишли тақрории (тобистонаи) картошка дар ноҳияҳои водигии Тоҷикистон ва минтақаҳои дигари ҷанубии собиқ Итиҳоди Шуравӣ (Молдавия, ҷанубии Украина, Кавкази Шимоли, Закавказие, Ӯзбекистон ва г.) дер боз маълум аст. Картошкакорони ҳочагиҳои наздишаҳрии водигӣ аксар вакт картошкаро баъди ҷамъоварии зироатҳои барвақтӣ мекоштанд. Муҳлати шинонидани картошка то 10 июл тавсия дода шудаат.

Кишли тақрории (тобистона) картошка аҳамияти ҳоси худро дорад; ҳосили он талаботи аҳолиро ба картошка дар давраи давомнок, аз моҳи октябр то моҳи май таъмин менамояд ва нисбатан беҳтар нигоҳ дошта мешавад. Файр аз ин, лундаҳои ҳосили киши тобистонаи картошкаро бо андозаҳои муайян барои парвариши ҳосили барвақтӣ истифода намуда, аз ҳисоби он фонди тухмии ин зироатҳро ғанӣ гардонидан ҷолиби диққат мебошад.

Ин муҳлати кишт нисбат ба киши зимистонаю баҳорӣ баъзе ҳусусиятҳои фарқнок дорад. Пеш аз ҳама вақти гузаронидани он ба давраи гармою ҳавои ҳушки тобистон (июл ва баъзан августан) рост моёяд ва ин як қатор тадбирҳои агротехникии маҳсусуро талаб менамояд. Аз тарафи дигар, дар тамоми давраи нашъунамои картошка тадриҷан рӯзҳо кӯтоҳ, нурафшони офтоб камтар ва ҳавои гарм ба ҳавои салқин иваз мегардад; дар нимаи дуюми давраи нумуни растаниҳо баъзан боришоти борон ҳам руй медиҳад. Ин гуна шароитҳои давраи нашъунамо ва инкишофи картошка аз таъсири ҳавои ҳушк ва кутоҳшавии рӯзҳо растаниҳои картошка кам гул мекунанд (аксари гунчай гули онҳо мерезад); ҳавои нисбатан салқини давраи ҳосилбанӣ бошад (сентябр, октябр то даҳрузай якуми ноябр), ба ташаккули ҳосили хуб мусоидат менамояд. Илова бар он, намуди зоҳирӣ лундаҳо ранги баланду сифати молии беҳтар мегиранд, ки ба ҳосили картошкай барвақтӣ на ҳама вақт ҳос аст. Дар маҷмуъ бошад, руёнидани ҳосили хуби картошкай киши тақрорӣ меҳнати бисёреро талаб мекунад ва нозукиҳои худро дорад.

**Минтақаҳои ҷойгиркуни зироатҳои сабзавотио полезӣ ва картошка дар кишти тақрорӣ вобаста ба шароити табии  
минтақаҳои ҷумхурий**

№	Минтақаҳои табиию хоҷагидории (МТҲ) Ҷумхурии Тоҷикистон дар кишти тақрорӣ	Ноҳияҳои табиии хоҷагидорӣ ки дар кишти тақрорӣ истифода мешаванд	Номгуи зироатҳои сабзавотӣ ва картошка	Муҳлати кишти зироатҳо	Меъёри сарфи тухмӣ (тонн/га) (кг/г)	Номгуи навъҳо
1.	<b>МТҲ- I- Vaxsh (Боҳтар)</b>	Боҳтар, Кӯшониён, Вахш, Хурӯсон, Дӯстӣ, Қубодиён, Ҷ. Балхӣ, А. Ҷомӣ, Ҷайхун, Панҷ, Шаҳритус, Ёвон, Н. Ҳусрав, Леваканд	бодиринг, помидор карам, сабзӣ, картошка, тарбуз турб, шалғам, шалғамча, мош, кабутиҳо	апрел, май, июн	5-6 кг/га 0,5-0,6 кг/га 25-30 ҳ.бех/га 6-7 кг/га 3,0 т/га 3-5 кг/га 1,5-2 кг/га 4-5 кг/га 15-20 кг/га 20-25 кг/га 4-5 кг/га	<p><b>-бодиринг:</b> «Беназир», «Маргелонӣ-882», «Парад», «Орзу» ва гибридҳо;</p> <p><b>-помидор дар шароити замини кушод:</b> «Восток-36», «Подарок», «Новичок», «Титан», «Утро»;</p> <p><b>- карам:</b> «Ашҳободӣ», «Багирская», «Душанбегии деррӣ»;;</p> <p><b>- сабзӣ:</b> «Артек», «Мушаки сурҳ», «Нантская -4», «Тиллоранг»;</p> <p><b>- сирпиёз:</b> «Гулобии маҳаллӣ», «Душанбегӣ-2»;</p> <p><b>- картошка:</b> «Тоҷикистон», «Шукрон», «Биг - Роза», «Пикассо», «Жуковский ранний», «Невский».</p> <p><b>- тарбуз:</b> «Рахш», «Мозаичный местный», «Сиёҳпушки Вахш», «Киняжин»;</p> <p><b>- турб:</b> «Ҳосилот».</p>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>шалғам</b>: «Кулчаи зард».</li> <li>- <b>шалғамча</b>: «Самарқандии сурх», «Ситора».</li> <li>- <b>мош</b>: «Моши сабзавотӣ»</li> <li>- <b>кабутиҳо</b>: «Гашнич», «Шибит», «Райхон» ва ғайраҳо</li> </ul>
2.	<i>MTX-II-Ҳисор</i>					
2.1.	Турсунзода, Ваҳдат, Шахринав, Ҳисор, Рудакӣ;	бодиринг, помидор карам, сабзӣ, картошка, турб, шалғам, шалғамча, мош, кабутиҳо	май, июн, июл	5-6 кг/га 0,5-0,6 кг/га 25-30 ҳ.бех/га 6-7 кг/га 3,0 т/га 3-5 кг/га 4-5 кг/га 15-20 кг/га 20-25 кг /га 4-5 кг/га		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>бодиринг</b>: «Беназир», «Маргелонӣ-882», «Парад», «Орзу» ва гибридҳо;</li> <li>- <b>помидор дар шароити замини кушод</b>: «Восток-36», «Подарок», «Новичок», «Титан», «Утро»;</li> <li>- <b>карам</b>: «Ашхободӣ», «Багирская», «Душанбегии дерриӣ»;</li> <li>- <b>сабзӣ</b>: «Артек», «Мушаки сурх», «Нантская -4», «Тиллоранг»;</li> <li>- <b>сириёз</b>: «Гулобии маҳаллӣ», «Душанбегӣ-2»;</li> <li>- <b>картошка</b>: «Тоҷикистон», «Шукрон», «Биг - Роза», «Пикассо», «Жуковский ранний», «Невский».</li> <li>- <b>турб</b>: «Ҳосилот».</li> <li>- <b>шалғам</b>: «Кулчаи зард».</li> <li>- <b>шалғамча</b>: «Самарқандии сурх», «Ситора».</li> <li>- <b>мош</b>: «Моши сабзавотӣ»</li> <li>- <b>кабутиҳо</b>: «Гашнич», «Шибит», «Райхон» ва ғайраҳо</li> </ul>

2.2	Файзобод, Варзоб.	бодиинг, помидор карам, сабзӣ, картошка, турб, шалғам, шалғамча, мош, кабутиҳо	илю, август	5-6 кг/га 0,5-0,6 кг/га 25-30х.бех/га 6-7 кг/га 3,0 т/га 3-5 кг/га 4-5 кг/га 15-20 кг/га 20-25 кг /га 4-5 кг/га		<p><b>-бодиинг:</b> «Беназир», «Маргелонӣ-882», «Парад», «Орзу» ва гирифто;</p> <p><b>-помидор дар шароити замини кушод:</b> «Восток-36», «Подарок», «Новичок», «Титан», «Утро»;</p> <p><b>- қарам:</b> «Ашхободӣ», «Багирская», «Душанбегии деррӣ»;</p> <p><b>- сабзӣ:</b> «Артек», «Мушаки сурх», «Нантская -4», «Тиллоранг»;</p> <p><b>- сирпиеz:</b> «Гулобии маҳалли», «Душанбегӣ-2»;</p> <p><b>- картошка:</b> «Тоҷикистон», «Шукрон», «Биг - Роза», «Пикассо», «Жуковский ранний», «Невский».</p> <p><b>- турб:</b> «Ҳосилот».</p> <p><b>- шалғам:</b> «Кулчай зард».</p> <p><b>- шалғамча:</b> «Самарқандии сурх», «Ситора».</p> <p><b>- мош:</b> «Моши сабзавотӣ»</p> <p><b>- кабутиҳо:</b> «Гашнич», «Шибит», «Райҳон» ва ғайраҳо</p>
3.	<b>МТХ-III- Қўлоб</b>					
3.1.	Қўлоб, Восеъ, Ҳамадонӣ,	бодиинг, помидор	май,	5-6 кг/га 0,5-0,6 кг/га		<p><b>-бодиинг:</b> «Беназир», «Маргелонӣ-882», «Парад», «Орзу» ва гирифто;</p> <p><b>-помидор дар шароити замини кушод:</b> «Восток-36», «Подарок», «Новичок», «Титан», «Утро»;</p>

		Фархор, Темурмалик, Дангара, Норак;	карам, сабзӣ, картошка, турб, шалғам, шалғамча, мош, кабутиҳо	июн, июл.	25-30ҳ.бех/га 6-7 кг/га 3,0 т/га 3-5 кг/га 4-5 кг/га 15-20 кг/га 8-12 кг /га 4-5 кг/га	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>карам:</b> «Ашхободӣ», «Багирская», «Душанбегии деррӣ»;;</li> <li>-<b>сабзӣ:</b> «Артек», «Мушаки сурҳ», «Нантская -4», «Тиллоранг»;</li> <li>- <b>сириёз:</b> «Гулобии маҳаллӣ», «Душанbegӣ-2»;</li> <li>- <b>картошка:</b> «Тоҷикистон», «Шукрон», «Биг - Роза», «Пикассо», «Жуковский ранний», «Невский».</li> <li>- <b>турб:</b> «Ҳосилот».</li> <li>- <b>шалғам:</b> «Кулчай зард».</li> <li>- <b>шалғамча:</b> «Самарқандии сурҳ», «Ситора».</li> <li>- <b>мош:</b> «Моши сабзавотӣ»</li> <li>- <b>кабутиҳо:</b> «Гашнич», «Шибит», «Райхон» ва гайраҳо</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>-<b>бодиринг:</b> «Беназир», «Маргелонӣ-882», «Парад», «Орзу» ва гибридҳо;</li> <li>-<b>помидор дар шароити замини кушод:</b> «Восток-36», «Подарок», «Новичок», «Титан», «Утро»;</li> <li>-<b>сабзӣ:</b> «Артек», «Мушаки сурҳ», «Нантская -4», «Тиллоранг»;</li> <li>- <b>картошка:</b> «Тоҷикистон», «Шукрон», «Биг - Роза», «Пикассо», «Жуковский ранний», «Невский».</li> <li>- <b>тарбуз:</b> «Рахш», «Мозаичный местный», «Сиёҳпусти</li> </ul>
3.2		Мӯъминобод, Ш. Шоҳин, Ховалинг, Балҷувон.	бодиринг, помидор сабзӣ, картошка, турб,	июн, июл.	5-6 кг/га 0,5-0,6 кг/га 6-7 кг/га 3,0 т/га 3-5 кг/га	

			шалғам, шалғамча, мош, кабутиҳо		4-5 кг/га 15-20 кг/га 20-25 кг /га 4-5 кг/га	Вахш», «Киняжин»;  - турб: «Ҳосилот».  - шалғам: «Кулчай зард».  - шалғамча: «Самарқандии сурх», «Ситора».  - мош: «Моши сабзавотӣ»  - кабутиҳо: «Гашнич», «Шибит», «Райҳон» ва ғайраҳо
4.	<b>МТХ-IV-Сурд</b>					
4.1.		Б.Фафуров, Зафаробод, Конибодом, Исфара,  Мастҷоҳ, Ашт, Спитамен, Ҷ. Расулов;	бодиринг, помидор карам, сабзӣ, сирпиёз, картошка, турб, шалғам, шалғамча, мош, кабутиҳо	май, июн, июл.	5-6 кг/га 0,5-0,6 кг/га 25-30х.бех/га 6-7 кг/га 0,8-1,0 т/га 3,0 т/га 3-5 кг/га 4-5 кг/га 15-20 кг/га 20-25 кг /га 4-5 кг/га	-бодиринг: «Беназир», «Маргелонӣ-882», «Парад», «Орзу» ва гибридҳо;  -помидор дар шароити замини кушод: «Восток-36», «Подарок», «Новичок», «Титан», «Утро»;  - карам: «Ашхободӣ», «Багирская», «Душанбегии деррӣ»; ;  -сабзӣ: «Артек», «Мушаки сурх», «Нантская -4», «Тиллоранг»;  - сирпиёз: «Гулобии маҳаллӣ», «Душанбегӣ-2»;  - картошка: «Тоҷикистон», «Шукрон», «Биг - Роза», «Пикассо», «Жуковский ранний», «Невский».  - турб: «Ҳосилот».  - шалғам: «Кулчай зард».  - шалғамча: «Самарқандии сурх», «Ситора».

						- <b>мош:</b> «Моши сабзавотӣ»
4.2.	Истаравшан, Қӯҳистони Мастҷоҳ, Айнӣ, Деваштич , Шаҳристон, Панҷакент	бодиринг, турб, шалғам, шалғамча, мош, помидор кабутиҳо	июн, июл.	5-6 кг/га 25-30х.бех/га 4-5 кг/га 15-20 кг/га 20-25 кг /га 0,5-0,6 кг/га 4-5 кг/га		- <b>кабутиҳо:</b> «Гашнич», «Шибит», «Райҳон» ва ғайраҳо  - <b>бодиринг:</b> «Беназир», «Марғелонӣ-882», «Парад», «Орзу» ва гибридҳо;  <b>помидор дар шароити замини кушод:</b> «Восток-36», «Подарок», «Новичок», «Титан», «Утро»;  - <b>турб:</b> «Ҳосилот».  - <b>шалғам:</b> «Кулҷаи зард».  - <b>шалғамча:</b> «Самарқандии сурҳ», «Ситора».  - <b>мош:</b> «Моши сабзавотӣ»  - <b>кабутиҳо:</b> «Гашнич», «Шибит», «Райҳон» ва ғайраҳо
5.	<b>MTX-V- Рашт</b>	Чиргатол, Тоҷикобод, Рашт, Нуробод. Сангвор,	бодиринг, турб, шалғам, шалғамча,	июл, август	5-6 кг/га 25-30х.бех/га 4-5 кг/га 15-20 кг/га	- <b>бодиринг:</b> «Беназир», «Марғелонӣ-882», «Парад», «Орзу» ва гибридҳо;  <b>помидор дар шароити замини кушод:</b> «Восток-36», «Подарок», «Новичок», «Титан», «Утро»;  - <b>турб:</b> «Ҳосилот».

		Роғун;	мош, кабутиҳо		8-12 кг /га 4-5 кг/га	- <b>шалғам</b> : «Кулчаи зард».  - <b>шалғамча</b> : «Самарқандии сурх», «Ситора».  - <b>мош</b> : «Моши сабзавотӣ»  - <b>кабутиҳо</b> : «Гашнич», «Шибит», «Райҳон» ва ғайраҳо
6.	<i>MTX-VI- Помир (Бадаҳишони Қӯҳӣ)</i>	Дарвоз, Ванҷ;	бодиринг, сабзӣ, турб, шалғам, шалғамча, мош, кабутиҳо	июн, июл.	5-6 кг/га 6-7 кг/га 3-5 кг/га 4-5 кг/га 15-20 кг/га 20-25 кг /га 4-5 кг/га	- <b>бодиринг</b> : «Беназир», «Маргелонӣ-882», «Парад», «Орзу» ва гибридҳо;  - <b>помидор дар шароити замини кушод</b> : «Восток-36», «Подарок», «Новичок», «Титан», «Утро»;  - <b>сабзӣ</b> : «Артек», «Мушаки сурх», «Нантская -4», «Тиллоранг»;  - <b>турб</b> : «Ҳосилот».  - <b>шалғам</b> : «Кулчаи зард».  - <b>шалғамча</b> : «Самарқандии сурх», «Ситора».  - <b>мош</b> : «Моши сабзавотӣ»  - <b>кабутиҳо</b> : «Гашнич», «Шибит», «Райҳон» ва ғайраҳо
6.1.		Рушон, Шуғнон, Роштқалъа, Ишкошим.	бодиринг, сабзӣ, турб,	июн, июл,	5-6 кг/га 6-7 кг/га 3-5 кг/га	- <b>бодиринг</b> : «Беназир», «Маргелонӣ-882», «Парад», «Орзу» ва гибридҳо;  - <b>сабзӣ</b> : «Артек», «Мушаки сурх», «Нантская -4», «Тиллоранг»;  - <b>турб</b> : «Ҳосилот».  - <b>шалғам</b> : «Кулчаи зард».
6.2.						

			шалғам, шалғамча, мош, кабутиҳо	август.	4-5 кг/га 15-20 кг/га 20-25 кг /га 4-5 кг/га	- шалғамча: «Самарқандии сурх», «Ситора». - мош: «Моши сабзавотй» - кабутиҳо: «Гашнич», «Шибит», «Райҳон» ва ғайраҳо
--	--	--	--	---------	---	--

### Тавсия дар бораи кишти ангорӣ (такрорӣ) дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

№ Р\Т	Навъи зироат	Мӯҳлати кишт	Меъёри кишт дар 1 га.кг	Хосилнокӣ с\га	Меъёри нурӣ, кг/га			Давраи нашуънамо, рӯз	Минтақа
					N	P	K		
<b>1. Ҷуворимакка</b>									
1.	Баракат	Июн то 10- июл	25	60-70	200	80	60	110-115	Вилояти Ҳатлон, Суғд, Н.Т.М
2.	Дилшод	Июн то 10- июл	25	60-70	200	80	60	112-118	
3.	Тезрас	Июн то 10- июл	25	50-60	200	80	60	80-90	
4.	Ҳосилот	Июн то 10- июл	25	60-70	200	80	60	110-115	
5.	Зарафшон	Июн то 10- июл	25	60-70	200	80	60	112-118	
<b>2. Ҷормағиззамини</b>									
1.	Тоҷики-15	То 10 июн	50-60	15-20	80	60	40	130-135	Вилояти Ҳатлон, Суғд Н.Т.М
<b>3. Кунҷит</b>									
1.	Шаҳноза	То 10-20- июн	6-7	15-20	80	60	40	115-120	Вилояти Ҳатлон, Суғд Н.Т.М
<b>4. Мош</b>									
1.	Тоҷикӣ-1	Июн то 25 июл	20-30	15-18	60	40	40	90-110	Вилояти Ҳатлон,

2.	Тоҷикӣ -2	Июн то 25 июл	20-30	15-16	60	40	40	95-110	Суғд Н.Т.М.
----	-----------	---------------	-------	-------	----	----	----	--------	-------------

### 5. Офтопараст

1.	Нурафшон	To 15-25- июн	10-15	25-30	120	20	80	110-115	Вилояти Хатлон, Суғд, Н.Т.М.
----	----------	---------------	-------	-------	-----	----	----	---------	---------------------------------

### 6. Шолӣ

1.	Саразм	То 15-июн	120-150	40-50	300	70	60	110-130	Вилояти Хатлон. Суғд, Н.Т.М
2.	Бросс	То 15-июн	120-150	40-50	300	70	60	110-130	
3	Узрос	То 15-июн	120-150	40-50	300	70	60	110-130	
4	Панчруд	То 15-июн	120-150	40-50	300	70	60	110-130	Вилояти Хатлон. Суғд, Н.Т.М
5.	Девзира	То 15- июн	120-150	40-50	300	70	60	110-130	Вилояти Хатлон, Суғд, Н.Т.М

### 7. Лубиёи сафедак

1.	Лубиёи маҳаллӣ	То -1 июл	25-30	20-25	40-50	40	50	110-120	Вилояти Хатлон, Суғд, Н.Т.М
----	----------------	-----------	-------	-------	-------	----	----	---------	--------------------------------

### 8. Лубиёи чинӣ

1.	Ситора	То 1-июл	40-45	28-32	50-60	60	80	115-125	Вилояти Суғд, Хатлон, Н.Т.М.
2.	Орзу	То 1- июл	40-45	25-30	50-60	60	80	118-130	